



«ТАСДИҚ МЕКУНАМ»

Ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон,

доктори илмҳои иқтисодӣ,

профессор *Ак* Шарифзода М.М.

«20» 05 2022.

ХУЛОСАИ

кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон

Диссертатсия дар мавзуи «Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумхурии Тоҷикистон» дар кафедраи ҳуқуқи чиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқук, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон иҷро карда шуд.

Дар давраи омода намудани диссертатсия аз соли 2019 то соли 2022 Ақилова М.М. вазифаи муаллими қалони кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқи факултети ҳуқуқшиносии ДДҲБСТ-ро ба зимма дорад.

Ақилова Муқаддас Мирмуҳамадовна соли 2013 факултети тиҷорат, фаъолияти гумруқӣ ва ҳуқуқи Донишкадаи иқтисод ва савдои ДДТТ-ро бо ихтисоси ҳуқуқшинос хатм намудааст.

Шаҳодатнома оиди супоридани имтиҳони таҳассусӣ санаи 18 майи соли 2022, №35 дода шудааст.

Роҳбари илмӣ - Қудратов Некрӯз Абдунабиевич, номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ, дотсент, мудири кафедраи ҳуқуқи тиҷоратӣ ва зиддикоррупсияни Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мебошад.

Дар натиҷаи муҳокимаи диссертатсия хулосаи зерин кабул гардид:

Мубрамияти мавзуи таҳқиқот. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумхурии Тоҷикистон ҳамчун терроризми сиёсӣ яке аз роҳҳои ба амалбарорӣ ва тарзу усули бурдани муборизаи сиёсӣ бо

истифодаи афкори даҳшатзо ва тарсафканӣ бо роҳи таҳдиду таҷовуз ва зӯроварӣ ҷиҳати бедор кардани тарсу ҳарос, ваҳмангезӣ дар вучуди инсонҳо мебошад.

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша зимни ироаи паёмҳо ба Маҷлиси Олий ва суханрониҳояшон дар мулоқоту сӯҳбатҳо оид ба афзоиши хатари терроризм ва экстремизм дар чаҳони муосир изҳори назар менамоянд. Аз ҷумла, Сарвари давлат зимни пешниҳоди Паёми навбатии худ охири моҳи декабри соли 2018 дар ин робита гуфта буданд: «Дар паёмҳои қаблӣ ва дигар суханрониҳо ман андешаҳои худро доир ба афзоиши хатари терроризм ва экстремизм дар чаҳони муосир изҳор карда будам. Шиддати ин хатару таҳдидҳои чаҳонӣ, мутаассифона, имрӯз ҳам паст нашудааст». Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ин Паём бо таҳлили дурбинонаи вазъ ва ёдоварӣ аз ҳодисаҳои мудҳиши террористии солҳои охир дар чаҳони муосир мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои низомиро ба ҳушӯриву зиракии сиёсӣ даъват намуда, ба Прокуратураи генералий, Вазорати корҳои дохилӣ ва Кумитаи давлатии амнияти миллӣ супориш дода буданд, ки дар ҳамкорӣ бо Вазорати адлия ҷиҳати такмили заминаҳои ҳуқуқии пешгирий кардани экстремизм ва таҳияи тарзу усулҳои муосири муқовимат бо ин зухурот ҷиҳати муқаммалнамоии қонунгузории мамлакат дар ин самт чораандешӣ намоянд.

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти марбути он ҷиҳати мубориза бар зидди тेरроризм ва экстремизм таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир намуда, як қатор корҳоро амалӣ мегардонад. «Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016-2020», ки бо Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 ноябри соли 2016, №776 тасдик шудааст, ҳамчун ҳуҷҷати муҳими барномавии миллӣ баҳри тақвияти муқовимат бо терроризм ва экстремизм заминай ҳуқуқӣ дошта, дар доираи он аксари масоил бо назардошти вазъи муқовимат бо ин зухурот дар

кишвар ва таҷрибаи ниҳодҳои ҳифзи ҳуқуқи давлатҳои узви Иттиҳоди Давлатҳои Мустакил пешбинӣ гардидааст.

Асоси ҳуқуқии мубориза бар зидди терроризм Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд КҔ ҔТ), ки 21 майи соли 1998, №574 қабул шудааст, мебошад. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дар м. 310 КҔ ҔТ муқаррар шудааст, яке аз намудҳои терроризм мебошад.

Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва инчунин як қатор омилҳое, ки ҷинояти террористиро ба вучуд меоранд, яке аз таҳдидҳои асосӣ ба асосҳои соҳти қонситутсионӣ ва амнияти миллии Тоҷикистон номида шудааст. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҔТ (терроризми сиёсӣ) дар шароити муосири таърихӣ ва иҷтимоию иқтисодӣ, бешубӯҳа, яке аз усулҳои муборизаи сиёсӣ гардид. Дар қонунгузории ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон категорияи «терроризми сиёсӣ» вучуд надорад ва ин яке аз норасоиҳо дар қонуни ҷиноятӣ мебошад. Дар КҔ ҔТ терроризми сиёсӣ дар шакли таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятий ифода мегардад.

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи амният» аз 28 июни соли 2011, №721 ба таври возех изҳор менамояд, ки таҳдидҳо ба амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон ин фаъолияти ҷосусӣ, террористӣ, таҳрибкорӣ ва фаъолияти дигари ҳадамоти маҳсус, ташкилотҳои давлатҳои хориҷӣ ва шахсони алоҳида, ки барои расонидани зарар ба амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон равона шудаанд, мебошад.

Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятий ҳамчун усули муборизаи сиёсӣ барои ба даст овардани ҳадафҳои сиёсӣ истифода мешавад. Сабабҳои содир намудани ҷинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятий асосан муқовиматҳои шадид бо ноадолатии иҷтимоӣ, ихтилофоти мазҳабӣ ва ҳудудӣ ва рукуди ҷомеа алоқаманд мебошад. Вақте террористон роҳи дигаре намеёбанд, ё аз сабаби мавҷуд набудани дигар захираҳо ва ё қӯшиши

тағирир додани рафтори одамон ва тарсонидани онҳо аз амалҳои террористӣ истифода мебаранд.

Барои таҳқиқи ҳамла ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун терроризми сиёсӣ, пеш аз ҳама, худи моҳият ва мундариҷаи категорияи терроризми сиёсиро бояд таҳлил кард. Дар таълимоти ҳуқуқи ҷиноятӣ, ҳуқуқи байналмилалии ҷиноятӣ ва сиёsatшиносӣ, мағҳуми ягонаи таърифи терроризми сиёсӣ вуҷуд надорад.

Бояд қайд кард, ки дар КҶ ҶТ маънидод кардани чунин ҷиноят, ба монанди таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятий ба мағҳуми умумии муқарраротҳои дар КҶ ҶТ барои ҷиноятҳои хотимаёфта ва сӯиқасд ба ҷиноят мухолифат мекунад ва он имкон намедиҳад, ки ба тафриқагузории ҷавобгарии ҷиноятӣ вобаста аз оқибатҳои руҳдодаро муайян намоем. Ҳамзамон дар м. 310 КҶ ҶТ муайян намудани моҳияти мағҳумҳои “таҷовуз”, “арбоби давлатии ҶТ” ва “арбоби ҷамъиятии ҶТ”, ки дар рафти бандубаст ба мақомоти тафтишотӣ мушкилий меоварад, асосноккунии илмӣ талаб мекунад.

Гуфтаҳои дар боло зикргардида мубрамияти мавзӯи таҳқиқотро ҳам аз ҷиҳати назариявӣ ва ҳам аз ҷиҳати амалий муайян намуда, таҳияи пешниҳодҳоеро талаб мекунад, ки ба такмили ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятии ҶТ равона гардида бошад ва имконияти самаранокии бандубости онро боз ҳам зиёд гардонад. Дар ин робита, муайян кардани роҳҳои боз ҳам самарабахши ҳалли масоили дар боло зикршуда дар шароити воқеияти муосир басо муҳим арзёбӣ мегарداد.

Навгонии илмии таҳқиқоти диссертационӣ. Таҳқиқоти диссертационии мазкур аз нуқтаи назари масъалагузорӣ, мавзӯи интихобшуда, усули баррасӣ ва роҳҳои илмии ҳалли масоили мавҷудаи ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҶТ навгонии ҷиддӣ дар фазои илми ҳуқуқшиносӣ,

махсусан хук;ук;и чиноятии кишвар махсуб мегардад. Навгонии илмии таҳдик;оти диссертационӣ дар он ифода мегардад, ки аз ҷониби муаллиф дар доираи таҳдик;оти диссертационӣ аввалин пажухиши мӯкаммал, ҳаматарафа, сохторӣ-пуррагӣ, таҳдили муҷоисавии Ҷавобгарии чиноятӣ барои тачовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби Ҷамъиятии Ҷ.Т мувоғиқ;и қонунгузории чиноятии Ҷ.Т пешбинишуда ба шумор меравад.

Навгонии илмии таҳдик;от бо **нуктаҳ,ои илмии** зерин, ки ба ҳимоя иешкаш карда мешаванд, сабит мегардад:

1. Хусусияти терроризми сиёсӣ ин тарсонидани ахолӣ ҳамчун роҳи таъсир расонидан ба ҳукумат ва воситаи фишор ба он мебошад. Терроризми сиёсӣ бар гурӯҳҳои қ;авмӣ, мазҳабӣ, идеологӣ ва дигар гуруҳдо асос ёфта бошад ҳам аммо ҳадаф ҳамеша як аст. Мак;сади сиёсиро дар терроризми сиёсӣ бояд ҳамчун ҳоҳиши ба даст овардан ва нигоҳ доштани кудрат, сарнагун кардани режими мавҷуда, таъсир расонидан ба қ;абули қ;арор аз ҷониби мак;омоти давлатӣ ба равандҳои сиёсии дохилӣ, минтақ;авӣ ва ҷаҳонӣ фахмида шавад. Үнсури марказии терроризми сиёсӣ амали террористӣ мебошад. Терроризми сиёсӣ дар таҳрики шаъну эътибори давлат, кӯштори одамон, расонидани зарари ҷисмонӣ ба онҳо, ҳароб кардани иншооти гуногуни стратегӣ ва иқдисодӣ, гаравғонгирӣ, даҳолати ҷиной ба кори системаи накдиётӣ ва дигар амалҳои зуроварӣ зоҳир мешавад;

2. Ба арбобони давлат роҳбарон ва кормандони масъули мак;омоти олий ва махаллии ҳокимияти давлатӣ ва иҷроия, намояндагони ҳалқ;ии ҳамагуна дарача, роҳбарони вазорат ва идораҳо, ҳукуматҳои вилоятӣ ва нохиявӣ, кормандони масъули дастгоҳи президенти Ҷ.Т, дастгоҳи ҳукуматӣ ва монанди инҳо, ки мунтазам фаъолияти сиёсӣ ва давлатии ҳудро амалӣ мекунанд, дохил мебошанд;

3. Ба арбобони чамъиятӣ шахсоне, ки дар корҳои чамъиятҳои сиёсӣ, ҳизбҳо фаъолона иштирок мекунанд, дохил мебошанд ва дорони хусусиятҳои зеринанд: 1) шаҳрванди ҶТ мебошанд; 2) аз номи як гурӯҳи ҷомеа ва ба манфиати ин гурӯҳи ҷомеа ҳам дар дохили давлат ва ҳам берун аз он амал мекунад; 3) инъикоси манфиатҳои гурӯҳҳои даҳлдори ҷомеа дар соҳаҳои гуногуни ҷомеа (масалан, дар соҳаҳои иқтисод, фарҳанг, сиёsat) ба амал мебароранд; 4) аз ҷониби аъзо ё иштирокчиёни иттиҳодияи чамъиятӣ интихоб ё таъин карда мешавад; 5) фаъолият ва ваколатҳои он ба тариқи Конститутсияи ҶТ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, инчунин оинномаи иттиҳодияи чамъиятӣ ба таври қатъӣ танзим карда мешаванд; 6) қодир аст, ки ба як қисми ҷомеа таъсир расонад;

4. Тарафи объективи ҷиноят дар кирдor дар намуди таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар шакли куштор ё сӯйиқасд ба куштор ифода мегардад, зоро таҳти мағҳуми таҷовуз дар ҳуқуқи ҷиноятӣ одатан «куштор», сӯйиқасд ба куштор» ва ҳамчунин «расонидани зарар ба саломатӣ» фаҳмида мешавад;

5. Куштори арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдor бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти терористӣ) бо беамалий дар ҳолатҳое сурат мегирад, ки шахси гунаҳкор ӯҳдадории андешидани чораҳои пешгирии маргроб иҷро нақунад;

6. Синну соли субъект, бо мазмуни тарафи объективии м. 310 КҔ ҶТ мувофиқат намекунад. Объективан оқибатҳои воқеии таҷовуз ин фаро расидани марг ва ба саломатии ҷардида дараҷаи гуногунирасонидани зарар бошад, пас синну соли субъекти ҷиноят низ бо ҷиноятҳои одамкушӣ (м. 104 ва расонидани зарари вазнин ё

дарацаи миёна ба саломатӣ моддаҳои 110–111 КҔ ҔТ) бояд мувофиқ бошад. Ҳамин тавр пешниҳод карда мешавад, ки синну соли ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятӣ аз 14 солагӣ муқаррар карда шавад;

7. Бо қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат дар назди қонуни ҷиноятӣ масъалаи ҳифзи ҳуқуқӣ–ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ба миён омадааст. Ҳарчанд Қонун соли 2015 қабул шуда бошад ҳам, то ҳол дар КҔ ҔТ моддаи алоҳида вобаста ба таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷой надорад. Бинобар ин пешниҳод карда мешавад, ки дар КҔ ҔТ барои таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат ҷавобгарии ҷиноятӣ дар шакли моддаи алоҳида пешдинӣ карда шавад;

8. Бо сабаби он ки мағҳуми арбоби давлатӣ ва арбоби ҷамъиятӣ мағҳуми васеъ мебошад ва на аз ҳамаи онҳо пойдории асосҳои соҳтори конститутсионӣ ва амнияти давлат вобаста аст, пешниҳод мегардад, ки ҷинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ дар таҳрири нав бо назардоши ҳусусияти вазифавии шаҳс, ки бевосита бо таъмини амнияти давлатӣ алоқаманд аст, коркард карда шавад.

9. Ҳамин тавр, таҳлил ва омӯзиши ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҔТ-ро ҷамъбаст карда, пешниҳод мешавад, ки диспозитсияи моддаи 310 ва 310¹ КҔ ҔТ дар таҳрири зерин пешниҳод карда шавад:

Моддаи 310. Таҷовуз ба ҳаёти Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат

1. Таҷовуз ба ҳаёти (куштори) Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, агар ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир

намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти террористӣ) содир шуда бошад,

бочазо дода мешавад.

2. Расонидани зарап ба саломатии Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, бо ҳамон мақсади дар қ. 1 моддаи мазкур пешбинишуда содир шуда бошад,

бочазо дода мешавад.

Моддаи 310^l. Таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ, ки таъмини амнияти давлатӣ аз онҳо вобастааст

1. Таҷовуз ба ҳаёти (куштори) Президенти ҶТ, Раиси МН МО ҶТ, раиси ММ МО ҶТ, Сарвазири ҶТ, Раиси суди конститутсионӣ, Суди Оии ҶТ, Суди Олии иқтисодии ҶТ, Прокурори генералии ҶТ, Раиси КДАМ ва муовинони ў, Котиби Шӯрои амнияти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Бонки миллии Тоҷикистон, вазирон ва директорони мақомоти қудратӣ, раисони вилоят ва шаҳру ноҳияҳо, агар ин кирдор бо мақсади суст кардани асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат, ҳамчунин бо мақсади қатъ гардонидани фаъолияти давлатӣ ё дигар фаъолияти сиёсӣ ё содир намудани чунин кирдор бинобар интиқом барои чунин фаъолият (акти террористӣ) содир шуда бошад,

бочазо дода мешавад.

2. Расонидани зарап ба саломатии шахсони дар қисми 1 зикршуда, бо ҳамон мақсади дар қ. 1 моддаи мазкур содир шуда бошад,

бочазо дода мешавад.

Тадқиқоти анҷомдодашуда имконият медиҳад, ки нуктаҳои илмии дар боло қайдшуда ба ҳимоя пешниҳод карда шаванд.

Рисоланавис бо далелҳои илмӣ асоснок кардааст, ки объекти асосии чиноятро муносибатҳои ҷамъиятӣ вобаста ба низоми сиёсии Тоҷикистон, ки аз асосҳои соҳти конститутсионӣ ё амнияти давлат бармеоянд, ташкил медиҳанд. Дар баробари объекти бевоситаи асосӣ

дар таркиби м. 310 КҶ ҴТ объекти иловагӣ низ ҷой дорад. Дар чунин маврид объекти иловагӣ ҳаёт аст. Аммо, ин маънои онро надорад, ки ҳаёт дар ин ҷо объекти камарзиш ҳисобида мешавад. Бо назардошти мушаххасоти механизми расонидани зарар ба объекти ҷинояти мазкур, бо роҳи таҷовуз ба ҳаёти шаҳси мушаххас, зарар ба асосҳои соҳтори конституционӣ расонида мешавад, зеро ҷинояткор мекӯшад, ки ҷабрдидаи бо меъёрҳои конституционӣ ҳифзшударо аз кори (фаъолияти) давлатӣ ё ҷамъиятӣ дур созад.

Муаллиф қайд менамояд, ки таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ бояд аз лаҳзай содир намудани ҳаракатҳо, ки ба маҳрум кардан аз ҳаёт ва сӯйкасад ба ҳаёти ҷабрдида хотимаёфта дониста шавад. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки таркиби м. 310 КҶ ҴТ расмӣ мебошад, яъне ҷиноят аз лаҳзай содир кардани ҳаракат сарфи назар аз оқибатҳои он анҷомёфта ҳисобида мешавад. Ҷой ва вакт ва тарзи таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар якҷоягӣ бо дигар холатҳои дорои ҳусусияти объективӣ таъсир расонида, барои бандубости м. 310 КҶ ҴТ аҳмият надоранд.

Ба андешаи муаллиф синну соли субъект, бо мазмуни тарафи объективии м. 310 КҶ ҴТ мувофиқат иамекунад. Объективан оқибатҳои воқеии таҷовуз ин фаро расидани марг ва расонидани зарари дараҷааш гуногун ба саломатии ҷабрдида бошад, пас синну соли субъекти ҷиноят низ бо ҷиноятҳои одамкушӣ (м. 104 КҶ ҴТ), ва расонидани зарари вазнин ё миёна ба саломатӣ (м.м. 110-111 КҶ ҴТ) мувофиқ бошад.

Аҳамияти назариявии диссертатсия. Натиҷаҳои таҳқиқот аз ҳулосаҳои илмӣ ва пешниҳодҳо ҷиҳати мукамалнамоии қонунгузории ҷиноятӣ оид ба ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии ҴТ ҳамчун ҷиноят, иборат мебошад.

Ҳулосаҳо ва нуктаҳои илмие, ки дар рафти таҳқиқи диссертатсия ба даст омадаанд, метавонанд дар ҷараёни таҳқиқоти минбаъдаи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ дар

Ҷумҳурии Тоҷикистон бо дарназардошти ҳифзи манфиатҳои миллӣ, устуворӣ ва эътимоднокии ҳокимияти давлатӣ, ҳифзи соҳти конститутсионӣ ва амнияти давлат истифода шаванд. Натиҷаҳои таҳқиқоти диссертатсионӣ метавонанд боиси такмили меъёрҳои амалкунандаи қонунгузории ватанӣ, аз ҷумла КҔ ҔТ, қонунгузории ҷиноятӣ давлатҳои аъзои ИДМ, Қонунҳои конститусионии Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат», «Дар бораи судҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи мақомоти прокуратураи Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Дар бораи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон», Қонунҳои ҔТ «Дар бораи амният», «Дар бораи мубориза бар зидди терроризм» ва ғайра гарданд; дар амалия тартиби дуруст бандубаст кардан ва татбиқи қонунгузории ҷиноятӣ ҷиҳати ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъияти ҔТ дуруст танзим карда шаванд, фаъолияти қонунгузорӣ ва қонунтатбиқкунии судҳо ва дигар мақомоти ҳифзи ҳуқуқ истифода гарданд.

Аҳамияти амалии диссертатсия дар он ифода меёбад, ки хуносаву пешниҳодоти дар диссертатсия таҳиянамудаи муаллиф метавонанд дар самти такмили минбаъдаи қонуни ҷиноятӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат бо терроризм ва ҷиноятҳои ҳусусияти террористидошта ҳангоми татбиқи м. 310 КҔ ҔТ дар амалияи мақомоти тафтишоти пешакӣ ва суд оид ба ошкор, таҳқиқ ва таснифоти ҷинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъияти Ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифода карор дода шаванд.

Ҳамчунин, тадқиқоти мазкур метавонад ҳангоми раванди таъсиси ҷузъу томҳои маҳсус дар мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ ва сохторҳои қудратӣ ҳамчун дастур ва раҳнамо хидмат кунад ва дар самти муқовимат бо терроризм ва ҷиноятҳои ҳусусияти террористидошта саҳми муайян гузорад.

Маводи таҳқиқоти диссертационӣ метавонад дар ҷараёни таълим дар муассисаҳои олии таҳсилотӣ ҳангоми тадриси фанҳои хуқуқи ҷиноятӣ (қисми маҳсус), ҷиноятҳои хусусияти терористӣ ва экстремистидошта, ҷиноятҳои хусусияти байналмилалидошта, ва курсҳои маҳсуси “Асосҳои илмии бандубости ҷиноятҳо” истифода шавад.

Диссертасия дар кафедраи хуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи факултети ҳукуқшиносии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон омода ва муҳокима шудааст.

Хулосаҳо ва нуктаҳои илмӣ, ки дар диссертасия пешкаш шудаанд, бо истифода аз ақидаҳо ва мағҳумҳои пазируфташудаи илмӣ, инчунин дар заминаи таҳлили санадҳои меъёрии ҳуқуқии миллӣ ва байналмилалӣ исбот карда шудаанд. Натиҷаҳои илмии таҳқиқоти диссертационӣ аз сатҳи навгонии он дарак медиҳанд. Таҳқиқоти диссертационӣ кори илмии анҷомёфта буда, дар он вазифаҳои гузошташуда пурра ҳалли худро ёфтаанд.

Диссертасия ба ихтисоси 12.00.08 – Ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминология, ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ мувоғик аст.

Оид ба мавзуи диссертасия муаллиф 9 мақолаи илмӣ чоп намудааст, ки аз онҳо 8 мақола дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи Олии Аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсиядиданда ба табъ расидаанд ва пурра мазмуни диссертасияро инъикос менамоянд.

I. Мақолаҳои илмие, ки дар мачаллаҳои илмии тақризшавандай

Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии

Тоҷикистон чоп шудаанд:

1. Зоҳидова М.М., Қурматов Н.А. Терроризми сиёсӣ: мағҳум ва вижагиҳо // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе. 2020. - №4/1 (33). - С. 229-235.

2. Зоҳидова М.М. Ташаккул ва инкишофи чинояти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятӣ дар давраи тошӯравии давлатдории тоҷикон // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе. 2020. - №4/2 (34). - С. 285-293.
3. Зоҳидова М.М., Қудратов Н.А. Проблемы определения непосредственного объекта разглашения государственной тайны // Вестник Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики. Серия общественных наук. 2020. -№2 (83). - С.100-109.
4. Зоҳидова М.М. Қудратов Н.А. Уголовно-правовая характеристика объективной стороны диверсии (научная статья) // Вестник Таджикского национального университета. Серия социально-экономических и общественных наук. Душанбе, 2018. -№ 8. -С. 242-248.
5. Зоҳидова М.М., Қудратов Н.А. Таҳлили муқоисавӣ-ҳуқуқии ҷавобгарии ҷиноятӣ барои таҳрибкорӣ мувоғики қонунгузории ҷиноятии Тоҷикистон ва Украина вобаста ба объекти ҷиноят // Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. 2020. -№ 3 (84). -С. 101-109.
6. Зоҳидова М.М. Ташаккул ва инкишофи падидай ҷиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё ҷамъиятӣ дар замони давлатдории шӯрави // Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. 2020. -№ 4 (85). -С. 111-121.
7. Зоҳидова М.М. Таҳлили ҳуқуқӣ-ҷиноятии объекти таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятӣ // Паёми Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон. - Душанбе. 2021. - №1 (35). - С. 273-281

8. Акилова М.М. Таҳлили ҳуқуқӣ–чиноятии тарафи объективии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятӣ // Ахбори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон. Силсилаи илмҳои ҷомеашиносӣ. -2022. -№ 1 (90). -С.100-109.

II. Мақолаҳои илмие, ки дар нашрияҳои дигар чоп шудаанд:

9. Зоҳидова М.М., Мирзоева К.А. Особенности субъекта посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля Республики Таджикистан // 20 соли Кодекси гражданий Ҷумҳурии Тоҷикистон: маводҳои конференсияи якуми илмӣ-амалӣ доир ба мавзӯи “Ҳуқуқ ва иқтисод”, 11 октябри соли 2019 / Зери таҳрири доктори илмҳои ҳуқуқ Меликов У.А., номзади илмҳои ҳуқуқ Қурдатов Н.А. – Душанбе: “ДДТТ”, 2019. – С. 183-187.

Ҳамаи мақолаҳо ва дастурҳои навишташудаи муаллиф оид ба мӯҳтавои диссертатсия омода шуда, таҳлили онҳо дар қисми хуносавии диссертатсия сабт ёфтааст.

ҚАРОР КАРДА ШУД:

1. Диссертатсия таҳқиқоти мантиқан анҷомёфта буда, ягонагии дохилий дорад ва аз тарафи муаллиф мустақилона навишта шуда, дорои натиҷаҳо ва нуктаҳои нави илмии барои ҳимоя пешниҳодшаванда мебошад, ки дар он саҳми шахсии муаллифи диссертатсия ба назар мерасад. Рисолаи мазкур ба талаботи манзурнамудаи банди 31-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ гардидааст, мутобиқ мебошад.

2. Диссертсияи Акилова М.М. дар мавзӯи «Таҳлили ҳуқуқӣ-чиноятии таҷовуз ба ҳаёти арбоби давлатӣ ё арбоби ҷамъиятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳимоя барои дарёftи дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз руи ихтисоси: 12.00.08 - ҳуқуқи ҷиноятӣ ва криминология; ҳуқуқи иҷрои ҷазои ҷиноятӣ тавсия карда шавад.

Хулоса дар ҷаласаи кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсияи факултети ҳуқуқшиносии Доғишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон қабул карда шуд. Дар ҷаласа иштирок доштанд: 14 нафар. Натиҷаи овоздиҳӣ "тарафдор" - 14 нафар, "зид" - 0 нафар, "бетараф" - 0 нафар, суратмаҷлиси №10 аз «19» майи соли 2022.

Раиси ҷаласа:

Мудири кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия,
н.и.ҳ., дотсент



Ахмедов Н.И.

Қотиби ҷаласа:

муаллими қалони кафедраи ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика ва пешгирии коррупсия.



Қобилов Б. Қ.

Имзои Ахмедов Н.И. ва Қобилов Б.Қ.-ро тасдиқ мекунам:

Сардори Раёсати қадрҳо ва корҳои маҳsusи ДДҲБСТ

Мирпочоев И.Ҳ.

